

## Маълумотнома

дар бораи роҳбари илмии кори диссертатсионии Лолаев Саймумин Шералиевич дар мавзӯи «Таҳқиқи раванди хлоронии силитсий бо чорхлориди карбон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯи ихтисоси 02.00.04 –химияи физикӣ

Насаб, ном, номи падари роҳбари илмӣ	Суяров Қурбонхон Ҷураевич
Рамз ва номи ихтисосе, ки аз рӯи он рисола химоя карда шудааст	Шурои диссертатсионии К 138.04.02 аз рӯи химияи органикӣ, химияи физикӣ ва технологияи маҳсулоти синтези нафиси органикӣ дар назди институти илмӣ-таҳқиқотии Реактивҳои химиявӣ ва моддаҳои маҳсусан холис, ш. Москва, 02.00.04-химияи физикӣ (химояи рисолаи номзадӣ)
Дараҷаи илмӣ ва соҳаи илм	Номзади илмҳои химия. Илмҳои химиявӣ
Унвони илмӣ	Дотсент
Номи пурраи корхона, ки ҷои кори асосӣ мебошад	Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Вазифаи ишғолнамуда	Дотсенти кафедраи химияи физикӣ ва коллоидии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Индекс, суроға	734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17
Телефон	+992-918-80-80-26
Суроғаи почтаи электронӣ	<a href="mailto:kurbon.suyarov.1958@mail.ru">kurbon.suyarov.1958@mail.ru</a>
Номгӯи интишорот аз рӯи мавзӯи рисола дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшаванда дар 5 соли охир (на кам аз 3 интишорот)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Лолаев С.Ш. Хлорирование кремния четыреххлористым углеродом/С.Ш.Лолаев, К.М.Шеров, К.Дж.Суяров, Э.Ф.Файзуллоев// ISSN 2413-452X. Вестник таджикского национального Университета. №1/3, Душанбе 2017. -С.189-193.</li> <li>2. Суяров Қ.Ҷ. Термодинамикаи хлорондани силитсий бо чорхлориди карбон /Қ.Ҷ. Суяров, С.Ш. Лолаев, Қ.М.Шеров// ISSN 2413-452X. Пайёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Научный журнал №3, Душанбе 2020. -С.189-193.</li> <li>3. Шеров Қ.М. Омӯзиши шароитҳои тоза кардани чорхлориди карбон /Қ.М. Шеров, С.Ш. Лолаев, Қ.Ҷ. Суяров// ISSN 2413-452X. Пайёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. № 3, Душанбе 2021. -С.182-190.</li> <li>4. Шеров Қ.М. Таҳқиқи раванди хлоронии силитсий бо чорхлориди карбони бо</li> </ol>

буғҳои НҶ серкардашуда / Қ.М. Шеров,  
С.Ш.Лолаев, Қ.Ҷ. Суяров// Маводи  
Конференсияи панҷуми байналмиллалӣ  
илмию амалӣ дар мавзӯи “Масъалаҳои  
кимиёи физикӣ ва координатсионӣ”  
бахшида ба гиромидошти хотираи  
докторони илмҳои кимиё, профессорон  
Хомид Мухсионович Якубов ва  
Зухуриддин Нуриддинович Юсуфов.  
Душанбе. 15-16-уми ноябри соли 2021.-  
С.129-134.

5. Қ.М. Шеров, С.Ш.Лолаев, Қ.Ҷ. Суяров,  
Э.Ф. Файзуллозода. Омӯзиши таркиби  
маҳсули хлоронии силитсий бо чорхлориди  
карбон. Маводи конференсияи якуми  
байналмиллалӣ дар мавзӯи “Дурнамои  
рушди таҳқиқи химияи пайвастаҳои  
координатсионӣ ва истифодаи амалии  
онҳо” бахшида ба гиромидошти хотираи  
профессор Баситова Саодат  
Мухаммедовна, 80-уми мавлуд ва 60-  
солагии фаъолияти илмӣ-педагогии  
доктори илмҳои химия, профессор  
Азизкулова Онаҷон Азизкуловна.  
Душанбе, 30-31-уми март соли 2022.-С.  
125-129.

Раиси шӯрои диссертатсионӣ  
6D KOA-010, д.и.х. профессор



 Сафармамадзода С.М.

Котиби илмӣ шӯрои диссертатсионӣ д.и.х.  
и.в. профессор, дотсент

 Раҷабов С.И.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.